

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-027
 назди Муассисаи давлатии таълимии
 “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи
 академик Бобочон Ғафуров”
 (735700, ш. Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1).


РИЗОИЯТ

Ман, Юсупов Саид-Акрамхоҷа Муминович - номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи сохтмон ва корҳои маркшейдерии Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон, чихати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим дар мавзӯи «Асосҳои педагогии таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ», ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.KOA – 027 - и назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам.

Насаб, ном, номи падар	Юсупов Саид-Акрамхоҷа Муминович
Дараҷаи илмӣ, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст	номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифа	мудири кафедраи сохтмон ва корҳои маркшейдерии Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон
Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)	1. Юсупов С.М. Использование современных компьютерных технологий на практических занятиях по начертательной геометрии // Вестник Талжикского национального университета – Душанбе, 2016 - №3/7(214) С. – 190-193. 2. Юсупов С.М. Технология становления субъектной позиции будущих инженеров при изучении начертательной геометрии // Учёные записки Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова – Худжанд, серия гуманитарно – общественных наук. – 2017- №3 (52), 2017 С. – 259-264.

	<p>3. Юсупов С.М. Научные основы педагогического диагностирования. // Учёные записки Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова – Худжанд, серия гуманитарно – общественных наук. – 2018 - №2(55), С. 266 – 272.</p> <p>4. Юсупов С.М. Инновационные педагогические технологии в обучении инженерной графике и компьютерной графике // Материалы научно - практического семинара «Педагогические инновационные технологии в инженерном образовании» - Бустон, 2016 – С.104 - 108.</p> <p>5. Ёкубов С., Юсупов С.М. Усулҳои инноватсионии инкишоф додани тафаккури техникии муҳандисони ҷавон дар дарсҳои геометро – графикӣ // Паёми Пажӯшишгоҳи рушди маориф силсилаи илмҳои педагогӣ ва психологӣ ISSN 2617 – 5320 2020, №3 (31) С. 190 – 197.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи
сохтмон ва корҳои маркшейдерии
Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон



[Handwritten signature]

Юсупов С.М.

Суроға: 735730, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бустон, кӯчаи Баротов А 6
Тел: +992928899590; E-mail: saidakramyusupov@mail.ru

Имзои С.М. Юсуповро тасдиқ мекунам
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси
Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон



[Handwritten signature]

Мӯминова Д.М.

“ 3 ” _____ 2021с.